

МУАССИСАЙ ДАВЛАТИЙ ТАЪЛИМИ  
«ДОНИШГОНЫЙ ДАВЛАТИЙ ТИББИЙ ТОЛЫКИСТОН  
БА НОМИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО»

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Муовини ректор оид ба коръои таълими  
МДТ ДДТТба номи Абўалї ибни Сино  
д.и.т., профессор \_\_\_\_\_ С.Т. Ибодов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 с.

КАФЕДРАИ ГИСТОЛОГИЯ

**Саволњои шиъфои барои донишљӯёни курси  
II факултети стоматологӣаз фанни гистология**

## **Саволъои күшодабарои донишлъёни курси II факултети стоматологӣ аз фанни цитология, эмбриология ва гистология**

### **Мавзӯъ: Соҳти ситоплазма. Органоидњо ва оmezанъо.**

- 1.Нуълайра чист? Унсуръои таркибии он.
- 2.Муаяин кардани мафъуми «органоидњо». Таснифи органоидњо.
- 3.Тўри эндоплазматикї, навъњо, вазифањо ва соҳти он
- 4.Лињози Голлї, Вазифањо ва соҳти он аз рўи нишондоди микроскопъои рушної ва электронї.
- 5.Митохондрияњо. Вазифањо ва соҳти он аз рўи нишондоди микроскопъои рушної ва электронї.
- 6.Лизосомањо, навъњо, вазифањо ва соҳти он аз рўи нишондоди микроскопъои рушної ва электронї.
- 7.Мафъуми «омеза», таснифи онъо, фарќияти онъо аз органоидњо.

### **Мавзӯъ: Соҳти ядро. Навъњои тақсимшавии њуълайра.**

- 1.Соҳти ядрои ќуълайраи дар ъолати тақсимнашуда (интерфаза) ва унсуръои он.
- 2.Соҳт ва вазифањои пардаи ядро ва ядроча.
- 3.Мафъум дар бораи давраи ъаёти ќуълайра. Усуљои тақсимшавии ќуълайра.
- 4.Даври ъаёти ќуълайра. Тайёрии ќуълайра ба тақсимшавӣ. Маръилањои интерфаза.
- 5.Маръилањои митоз. Ањамияти биологии митоз.
- 6.Мейоз, фарќияти он аз митоз. Ањамияти биологии мейоз.
- 7.Амитоз, эндомитоз. Ањамияти онъо.

### **Мавзӯъ: Ёзанинсиносӣ умумӣ. Маръилањои ёзаниншиносӣ.**

- 1.Маръилањои асосии ёзаниншиносӣ. Унсуръое, ки дар натиљаи ин маръилањо ъосил мешаванд.
- 2.Хусусияти соҳти нутфа ва тухмњуълайра.
- 3.Бордоршавӣ чист? Маръилањо ва ањамияти биологии он.
- 4.Тақсимшавӣ чист? Усуљои тақсимшавӣ ва навъњои бластулањо.
- 5.Гаструлятсия чист? Усуљои гаструлятсия.

### **Мавзӯъ: Бофтањои рўйпушкунанда.**

- 1.Тавсифи умумӣ ва вазифањои бофтањои рўйпушкунанда.
- 2.Таснифи моррофунксионалии бофтањои рўйпушкунанда.
- 3.Таснифи онтофилогенетикии бофтањои рўйпушкунанда ва ўйгиршавии онъо.
- 4.Хусусиятъои соҳти бофтањои рўйпушкунанда.
- 5.Хусусиятъои соҳт, тарашуњъосилкунӣ, вазифањои ғадудъои эндокринӣ ва эзокринӣ.
- 6.Гадудъои эзокринӣ ва таснифи онъо аз рўи ўйгиршавӣ, соҳти қисми тарашуњъосилкунанда ва соҳти маърогоњ.

**7. Навъњои (тарзњо) тарашуњьосилкунии ғадудњои экзокринї (мисолњо).**

**Мавзўъ: Хун ва лимфа.**

1. Унсурњои таркибї ва вазифањои асосии хун.
2. Миќдор, сохт ва вазифањои эритроситхо.
3. Гемоглобин, таркиб, навъњо ва вазифањои он.
4. Миќдор, тавсифи умумї ва таснифи лейкоситњо.
5. Лейкоситњои доначадор. Асоси таснифи онњоро чї ташкил медињад. Ањамияти функционалии онњо.
6. Лейкоситњои бедонача. Асоси таснифи онњоро чї ташкил медињад. Ањамияти функционалии онњо.
7. Миќдори тромбоситњо. Сохт ва ањамияти функционалии онњо.

**Мавзўъ: Бофтаи пайвасткунанда.**

1. Манбаи инкишоф, вазифа ва хусусиятњои сохти бофтаи пайвасткунанда.
2. Тасниф ва лъойгиршавии навъњои бофтаи пайвасткунанда.
3. Сохт ва таркиби моддаи байниъучайравии бофтањои пайвасткунандаи нахдор.
4. Бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок. Сохт, таркиби ъульайравї, лъойгиршавї ва вазифаи он.
5. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок. Фибробласт, сохт ва вазифањои он.
6. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок. Макрофаг, сохт ва вазифањои он.
7. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок. Ўульайраи фарбеъ (лабросит), сохт ва вазифањои он.
8. Таркиби ъульайравии бофтаи пайвасткунандаи нахдори ковок. Плазмосит, сохт ва вазифањои он.
9. Хусусиятњои сохт, лъойгиршавї ва вазифањои бофтаи пайвасткунандаи нахдори зич.
10. Намудњои бофтаи пайвасткунандаи хусусиятњои махсусдошта. Вазифањо ва лъойгиршавии онњоро нишон дињед.

**Мавзўъ: Бофтањои скелетї. Бофтањои таѓоякї.**

1. Тавсифи морбофункционалї ва намудњои бофтаи таѓоякї.
2. Унсурњои таркибї ва таркиби химиявии бофтаи таѓоякї.
3. Қабатњо, таркиби бофтавї ва вазифањои таѓоякпарда.
4. Лъойгиршавї ва сохти бофтаи таѓояки шишамонанд.
5. Лъойгиршавї ва сохти бофтаи таѓояки чандирї. Фарќияти он аз таѓояки шишамонанд.

**Мавзўъ: Бофтањои скелетї. Бофтаи устухонї .**

1. Тавсифи морбофункционалї ва навъњои бофтаи устухонї.
2. Ўульайрањои бофтаи устухонї, сохт ва вазифаи онњо.
3. Сохт ва мавзеи лъойгиршавии бофтаи устухони дуруштнах дар организм.
4. Сохт ва мавзеи лъойгиршавии бофтаи устухони лавњачанок.
5. Унсурхои таркибии устухонпарда ва андарунпарда (эндост).

**Мавзўъ: Бофтањои мушакї.**

1. Аломатњои асосии морфологии бофтањои мушакї.

- 2.** Таснифи гистогенетикии бофтањои мушакӣ.
- 3.** Нанъюи бофтаи мушаки сүфта, манбаи инкишоф ва лъойгиршавии онъю.
- 4.** Соҳти тори мушаки кӯндаланграх.
- 5.** Соҳти миофибриллањои бофтаи мушаки кӯндаланграх дар зери микроскопи рӯшноигӣ ва электронӣ.
- 6.** Соҳт ва фаъолияти миосињои сүфта.
- 7.** Навъњо, соҳт ва вазифањои кардиомиоситњо.

**Мавзӯъ: Бофтаи асаб.**

- 1.** Манбаи инкишоф ва гистогенези бофтаи асаб. Унсуръои таркибии бофтаи асаб.
- 2.** Таснифи морфологӣ ва лъойгиршавии ъульайрањои асаб.
- 3.** Таснифи функционалӣ ва лъойгиршавии ъульайрањои асаб. Камонаки рефлекторӣ.
- 4.** Соҳти ъульайрањои асаб аз рӯи нишондоди микроскопии муқаррарӣ ва электронӣ. Мағнӯм дар бораи соҳт ва вазифаи нейрофибрилањо ва моддаи хроматофилӣ.
- 5.** Тасниф ва вазифаи ъульайрањои ъамсафар (нейроглия).
- 6.** Навъњо ва соҳти нахъюи асаб.
- 7.** Макроголияњо. Намудњо, лъойгиршавӣ ва вазифањои онъю.
- 8.** Микроголияњо. Манбаи инкишоф ва ањамияти онъю.

**Мавзӯъ: Системаи асаб - 1**

- 1.** Манбаи инкишоф ва гистогенези системаи асаб.
- 2.** Соҳти гистологии моддаи хокистарранг ва сафеди ъароммаѓ. Фарқияти онъю
- 3.** Ядро чист? Ядроњои ъароммаѓ ва ањамияти функционалии онъю.
- 4.** Асаби канорӣ, таркиби бофтаии пардањои он.

**Мавзӯъ: Системаи асаб – 2**

- 1.** Инкишофи лъанинии маѓзи сар.
- 2.** Ањамияти функционалии маѓзча. Лъойгиршавии моддаи хокистарранг ва моддаи сафед дар маѓзча.
- 3.** Соҳти қишири маѓзча. Таркиби ъульайравии он.
- 4.** Тавсифи умумӣ ва ањамияти функционалии қишири нимкурањои калони маѓзи сар.
- 5.** Мағнӯм дар бораи ситоархитектоника ва миелоархитектоникаи нимкурањои калони маѓзи сар.

**Мавзӯъ: Узвъои ъискунанда. Узви босира ва шомма.**

- 1.** Таснифи узвъои хис.
- 2.** Мағнӯм дар бораи анализатор ва қисмъои он. Назарияи И.П. Павлов дар бораи анализаторњо.
- 3.** Пардањои курраи чашм ва таркиби бофтаии онъю.
- 4.** Таркиби ъульайравии( ъульайрањои асаб) шабакия. Минтаќањои синаптикӣ.
- 5.** Лъињозъои функционалии чашм ва ањамияти онъю.

**Мавзӯъ: Узвъои ъис. Узви зонка, сомеа ва мувозинат.**

- 1.** Соҳти гӯши беруна.

- 2.** Сохти гўши миёна.
- 3.** Канали сергишои ъалзун, деворањо ва таркиби бофталии он.
- 4.** Наќшай умумии сохти узви морпech (Корти).
- 5.** Ёульайрањои эъсоскунандай узви морпech.

**Мавзӯй: Системаи дилу рагњо.**

- 1.** Инкишоф ва таснифи рагњои хунгард.
- 2.** Тасниф ва хусусиятњои сохти шараёнњо.
- 3.** Хусусиятњои сохти шараёни навъи мушакї, чандирӣ ва омехта. Фарќияти онъо аз ъамдигар.
- 4.** Навъњои мўйрагњо (капиллярњо) вобаста ба сохт ва қутр(диаметр)
- 5.** Тасниф ва хусусиятњои функционалии варидњо (венањо).
- 6.** Манбай инкишоф ва сохти деворањои дил.

**Мавзӯй: Узвъои хунофарӣ ва таъминкунандай сироятнозазирӣ. Гурӯњи марказӣ.**

- 1.** Тавсифи умумӣ ва моррофункционалӣ ва таснифи узвъои хунофар ва таъминкунандай сироятнозазирӣ.
- 2.** Инкишофи ѡанинин маѓзи сурхи устухон. Пайкар(строма) ва паренхима
- 3.** Тавсифи умумӣ ва вазифањои ғадуди лъоѓар(тимус) ъамчун узви марказии Т-лимфопоэз.
- 4.** Сохт ва таркиби бофталии моддаи қишири ва маѓзии ғадуди лъоѓар(тимус). Монеаи байни хун ва ғадуди лъоѓар (гематотимус).

**Мавзӯй: Узвъои хунофарӣ ва таъминкунандай сироятнозазирӣ. Гурӯњи канорӣ.**

- 1.** Манбай инкишоф, вазифањо ва тавсифи умумии гирењъои лимфатикӣ (зулолавӣ),
- 2.** Хусусиятњои сохти микроскопии моддаи қишири ва маѓзии гирењъои лимфатикӣ.
- 3.** Манбай инкишоф, вазифањо ва тавсифи умумии испурч.
- 4.** Хусусиятњои сохти микроскопии лаъми (пулпаи) сурх ва сафеди испурч.

**Мавзӯй: Системаи эндокринӣ. Гурӯњи марказӣ.**

- 1.** Тавсифи моррофункционалии умумӣ ва таснифи ғадудњои усорањосилкунандай дохилӣ (эндокринӣ).
- 2.** Мафъум дар бораи гормонњо, тавсифи умумии онъо, роли гормонњо дар танзими ањамияти вазифањои организм.
- 3.** Манбањои инкишофи гипофиз. Сохт ва ањамияти функционалии гипоталамус. Гормонњои гипоталамус.
- 4.** Йиссаи пеши гипофиз. Хусусиятњои сохт ва таснифи эндокриноситњо.
- 5.** Сохт ва вазифањои ѹиссаи мобайнӣ ва ақиби гипофиз.
- 6.** Сохт ва вазифањои эпифиза (ғадуди санавбар).

**Мавзӯй: Системаи эндокринӣ. Гурӯњи канорӣ.**

- 1.** Манбањои инкишоф ва вазифањои ғадуди сипаршакл.
- 2.** Сохти микроскопии ѿубобчањои (фолликулаи) ғадуди сипаршакл.
- 3.** Сохти микроскопӣ, ањамияти функционалии ғадуди назди ғадуди сипаршакл.
- 4.** Манбай инкишоф ва сохти моддаи қишири ғадуди болои гурда.

- 5.** Минтақаńои моддаи қиширі, хусусиятъои морфологі ва гормонъои онъо.
  - 6.** Манбаи инкишоф, сохт ва вазифаńои моддаи мағзии ғадуди болои гурда.
- Мавзўъ: Системаи ъозима. Узвыои ковокии дањон. Йалќ ва сурхрӯда.**
- 1.** Тавсифи морфофункционалии қисмъои системаи ъозима. Таркиби бофтавии пардаńо.
  - 2.** Хусусиятъои сохти ковокии дањон.
  - 3.** Сохт ва вазифаńои забон. Навъюи пистонакъои забон, сохт ва вазифаńои онҳо.
  - 4.** Пистонакъои забон, тасниф ва хусусиятъои сохт. Муғълачаńои таъмъискунанда аз кадом ъульайрањо иборатанд?
  - 5.** Хусусиятъои сохти луобпарда дар сатъи болої ва поёнии забон.
- Мавзўъ: Системаи ъозима. Сохт ва ањамияти функционалии ғадудъо.**
- Гадудъои калони луобъосилкунандаи дањон: ғадуди назди гүш, ғадуди зери лъоѓ, ғадуди зери забон.**
- 1.** Йалќаи лимфоэпителии Пирогов. Вазифањо ва сохти бодомакъо.
  - 2.** Хусусиятъои сохти қисмъои гуногуни йалќ.
  - 3.** Гадудъои калони луобъосилкунандаи дањон. Тасниф, манбаи инкишоф, сохт ва вазифањо.
  - 4.** Тавсифи умумии ғадудъои калони луобъосилкунандаи дањон. Тарзи хорилькуни тарашшўй.
  - 5.** Сохти қисми тарашшўњосилкунанда ва малрогоњои ғадудъои луобї. Қисмъои номбаршуда бо кадом эпителия руйпўш мешаванд?
  - 6.** Қисми тарашшўњосилкунандаи ғадудъои луобии зери забон ва таркиби ъульайравии онъо.
  - 7.** Қисми тарашшўњосилкунандаи ғадудъои луобии назди гуш ва таркиби ъульайравии онъо.
  - 8.** Қисми тарашшўњосилкунандаи ғадудъои луобии зери лъоѓ ва таркиби ъульайравии онъо.
  - 9.** Хусусиятъои сохти девораи сурхрӯда дар қисмъои гуногуни он.
- Мавзўъ: Инкишофи лъанинии дандон. Маръилањои инкишофи дандон.**
- Сохти гистологиии дандон**
- 1.** Манбањои инкишофи лъанинии дандонъо. Баромадани дандонъои ширї ва доимї.
  - 2.** Кадом маръилањоро дар инкишофи дандон фарќ меқунанд ва ъангоми он кадом зоишњо ъосил мешаванд?
  - 3.** Пайдарпай маръилањои инкишофи дандонро нишон дињед. Зоишњои дандонро номбар кунед ва аз онъо чї ъосил мешавад?
  - 4.** Таъсисёбї ва гистогенези зоишњои дандон.
  - 5.** Пистонаки дандон аз кадом манбаи инкишофт мейбад? Кадом элементъои дандон аз он инкишофт мейбанд?
  - 6.** Сохти узви мино, манбаи инкишофт ва аз он чї ъосил мешавад?
  - 7.** Халтай дандон чист? Аз халтай дандон кадом унсуръо ъосил мешаванд?
  - 8.** Маръилаи якуми инкишофи лъанинии дандон ва ъангоми он кадом зоишњо ъосил мешавад?

- 9.** Марњилаи дуюми инкишофи лјанинии дандон ва кадом равандњо дар зоишњои дандон мегузараад?
- 10.** Марњилаи сејоми инкишофи лјанинии дандон ва њангоми он кадом бофтањо њосил мешавад?
- 11.** Манбай инкишоф, сохт ва вазифањои одонтобластњо.
- 12.** Таркиби бофтавии дандонњо. Манбањои инкишофи онњо.
- 13.** Мино (эмаль), сохт, льойгиршавї, таркиби химиявї ва манбањои инкишоф.
- 14.** Дентин, манбай инкишоф, льойгиршавї, сохт ва намудњои он.
- 15.** Дентинобластњо. манбай инкишоф, льойгиршавї, сохт ва вазифањо.
- 16.** Сохт, льойгиршавї ва вазифањои найчањои дентинї.
- 17.** Симони (цемент) дандон, сохт, таркиби химиявї, намудњо, манбай инкишоф ва льойгиршавии он.
- 18.** Лањми (пульпа) дандон. Ќабатњо ва таркиби њуљайравї. Льойгиршавї ва манбай инкишофи лјанинї.
- 19.** Унсурњои (компонент) узви дандон. Мафњум дар бораи сараки (коронка) клиникї ва анатомї.
- 20.** Тальдиidi мино(эмаль), дентин ва симон(цемент).
- 21.** Сохти милкњо. Парадонт, сохт ва вазифањои он.
- 22.** Периодонт, сохт ва ањамияти он. Ивазшавии дандонњо. Таѓиротњои синнусолї.

**Мавзўј: Системаи њозима. Ќисми миёна ва аќиби найи ќозима ( меъда, рӯдаи борик ва ғафс).**

- 1.** Манбай инкишоф ва вазифањои меъда.
- 2.** Релеф ва таркиби бофтавии пардањои меъда
- 3.** Сохт ва хусусиятњои функционалии ғадудњои меъда.
- 4.** Таркиби ќуљайравї ва вазифањои ғадудњои аслии меъда.
- 5.** Манбай инкишоф, сохт ва вазифањои рӯдаи борик.
- 6.** Сохти микроскопии бофтаи рӯйпушкунандай рӯдаи борик.
- 7.** Сохт ва вазифањои рӯдаи ғафс.
- 8.** Фарќиятњои рӯдаи борик аз рӯдаи ғафс

**Мавзўј: Ғадудњои калони ќисми миёнаи системаи ќозима. Љигар ва ғадуди зери меъда**

- 1.** Инкишоф ва вазифањои лъигар.
- 2.** Сохти лъигар. Воњиди сохт ва вазифавии лъигар.
- 3.** Хусусиятњои сохт ва вазифањои ќуљайрањои девораи мўйрагњои синусоидии лъигар.
- 4.** Манбай инкишофи ғадуди зери меъда. Гистофизиологияи ќисми экзокринии ғадуди зери меъда.
- 5.** Сохт ва вазифањои ќисми эндокринии ғадуди зери меъда.

**Мудири кафедра н.и.т., дотсент**

**З.Н. Соњибова**